



«Дастик мејунам»

Ректори ДМТ, профессор

Хушваҳтзода К.Х.

2023с.

ХУЛОСАЙ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Диссертасияи Саидова Ситора Назаровна дар мавзуи “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ дар кафедраи ҷомеашиносии Муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Ҳучанд” иҷро шуда, аз давраи якум ва дуюми ташхис дар муассисаи зикршуда гузаронида шудааст.

Кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон диссертасияи Саидова Ситора Назаровнаро дар мавзуи “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ таҳлилу баррасӣ намуда, дар асоси баромади муқарризони расмии таъйиншуда аз ҷониби кафедра хулосаи зеринро қабул намуд:

Диссертасия кори илмии комилу анҷомёфта буда, дорои арзиш ва аҳаммияти назарию амалий ва навғонии илмӣ мебошад. Муаллиф пажуҳиши пурдомана ва муфассалеро анҷом додааст, ки дар натиҷа кор дар сатҳи хуби илмӣ таҳия гардидааст.

Дар рафти таҳқиқоти илмӣ унвонҷӯ аз усул ва равиҷҳои маъмулии илмҳои фалсафӣ истифода намуда, мавриди таҳқиқро ба таври системавӣ матраҳ намудааст. Аз ҷумла дар диссертасия ҷанбаҳои назариявӣ-методологии таҳқиқи масъалаи зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ҳамчун манбаи ҳар гуна тағйирёбию инкишоф, тағйирёбии шакли зухури зиддият ва низоъҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бунёди ҷомеаи иттилоотӣ, вусъати нақши субъекти сиёсӣ (Пешвои сиёсӣ) дар ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ, сабаб ва оқибатҳои ҷангӣ шаҳрвандии таҳмилӣ, ваҳдати миллӣ ва фарҳанги таҳаммулпазирӣ ҳамчун василаи ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ, дар заминай таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон ташаккул ёфтани “модели тоҷикона”-и ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода шудааст.

Маврид ба зикри ҳос аст, ки унвонҷӯ Саидова С. тавонистааст модели миллии ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоиро пешниҳод намояд. Дар диссертасия нишон додааст, ки муаммои зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ яке аз мавзуъҳои меҳварии фалсафаи иҷтимоӣ буда, аз лиҳози амалияи ҷомеасозӣ ва давлатсозии муосир аз дирӯза дида, аҳаммияти бештар қасб намудааст. Муаллифи диссертасия дуруст қайд менамояд, ки “зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ҳамеша пайгири ҷомеаҳо буда, онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва вусъати рақобати байни давлатҳо ва ҷомеаҳо баҳри

манфиатҳои геостратегӣ ва геосиёсии худ, аз нав тақсим намудани ҷаҳон ва авҷирии “ҷангҳои иттилоотӣ” баҳри гасби ақлу ҳуши инсон моҳияту зуҳурот, сабабу натиҷа ва воеяту имконияти зуҳурашон тағйир ёфта, бо хислату пахлухои нави то ба ҳол омӯхтанашуда ба назар намоён мегардад”.

Диссертант падидрои зиддият ва низоъҳоро дар заминаи таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон таҳлил намуда, таъкид менамоял, ки ҳалли мусолиҳатомезонаи онҳо дониш, маҳорату малака, масъулият, тафаккури эҷодӣ, дарк намудан ва қобилияти баланди идоракуни равандҳои иҷтимоию сиёсиро талаб менамояд. Санъати баланди субъектҳои идоракуни зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ бояд дар он зуҳур ёбад, ки мағҳумҳо ва арзишҳое дарёфт гарданд, ки ҳар ду тарафи мутақобиларо қонеъ гардонида тавонанд. Агар ин андешаро вобаста ба низои байни тоҷикон матраҳ намоем, тоҷикон, ки дар гузашта таҷрибаи коғии ҳалли зиддият ва низоъҳоро надоштанд, ба таърихи гузаштаи худ назар афканда, чунин мағҳумҳоро ба мисли “ваҳдати миллӣ”, “ризоияти миллӣ” ва “таҳаммұлпазирий”-ро руи кор оварданд, ки онҳо василаи муҳимми ҳалли низои байни тоҷикон гаштанд.

Дар диссертатсия ба таври возех муайян карда шудааст, ки модели нави давлатдорӣ заминаи модел ва технологияи нави ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ гашт. Бесобиқагии ин таҷриба дар он аст, ки дар заминаи таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ватаний дар илми низоъшиносӣ модели нави ҳалли низоъҳое, ки ба дараҷаи муковимати ҳарбӣ расида, бунёд карда шуд. Таҳлили иҷтимоӣ-фалсафие, ки гузаронида шуд, маълум кард, ки имрӯз дар илми низоъшиносӣ модели тоҷикии ҳалли зиддият ва низои иҷтимоӣ арзи вуҷуд намуд. Зикр гаштааст, ки таҷрибаи тоҷикон дар ин самт ҳам дар доираҳои илмии доҳилию байнамилалӣ ва ҳам дар доираҳои сиёсӣ расман эътироф гашта, мавриди омузиши васеъ қарор гирифтааст. Аз ин лиҳоз, бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки Пешвои муazzами миллат Эмомалӣ Раҳмон меъмори назария ва консепсияи модели тоҷикии ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд.

Дар бобҳои алоҳидай диссертатсия зикр ва хулоса гардидааст, ки ҷаҳони имрӯза хеле осебпазир буда, зери фишори омилҳои зиёд қарор дорад. Абарқудратҳо ба ҳар роҳу васила, ҳеч чизро дарғӣ надошта, майл ба он доранд, ки дар ҷаҳон яккаҳукмронии худро таъмин намоянд. Чунин вазъият аз намояндагони қишлоғи гуногуни чомеа, зубдагони сиёсӣ тақозо менамояд, ки онҳо манфиатҳои миллиро дарк намуда, онро ҳифз намоянд, ваҳдати миллии худро аз даст надода, дар маҷмуъ онро ҳамчун сутуни устуворгардонии Истиқлолияти давлатӣ истифода намоянд.

Мазмуну моҳият ва муҳтавои таҳқиқоти илмӣ, коркардҳои методологии дар кор истифодашуда ва натиҷаҳои бадастовардашуда, маҳсусан тасаввуротро оид ба ташаккули мағҳумҳо ва назарияҳои илмие, ки доир ба ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ мебошанд, ғанӣ мегардонад. Зеро асосҳои назариявӣ-методологии таҳқиқот дар доираи асосҳои консептуалий, бо ба инобат гирифтани шарҳи ҳамгироӣ ва таҷзияи илмҳо, ташаккули назарияҳои иҷтимоӣ, асоснок кардани заминаҳои пайдоиш ва ташаккули мағҳумҳо ва таълимотҳои муҳталиф оид ба

мавзуи мазкур ба танзим дароварда шудааст.

Мақсад ва вазифаҳои кори таҳқиқотӣ ба талаботи меъёрҳои муқарраршуда мувофиқ буда, ҳамоҳанг бо қисмати навгониҳо ва қисмати ба ҳимоя пешниҳодшаванд мебошанд. Зимни пажӯҳиш методҳои назариявӣ ва амалии донишҳои илмӣ, аз ҷумла мушоҳида, муқоиса, санчиш, таҳлил ва таркиб, коркарди мавод, усули герменевтикӣ, аксиологӣ, ҷамъбастинаӣ, воқеъбинӣ, мантиқият, таърихият ва гайра мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Ҷанбаи назариявию амалий ва навоварии кор дар он зоҳир мегардад, ки муҳаккиқ қушиш кардааст, то дар асоси таҳлил ва омӯзиши маводи мавҷуда, моҳияти зиддият ва низоъҳои иҷтимоиро муайян карда, таъсирӣ назариявии онро ба рушди минбаъдаи ҷомеаи муосир нишон дигад.

Муаллифи диссертатсия ба ҳайси навгонӣ масъалаҳои муҳимтарини мавзӯро, ки дар натиҷаи таҳқиқ муайян шудаанд, пешниҳод намуда, муҳтавои онҳоро ҷиҳати ҳимоя пешниҳод намудааст, ки мувофиқи мақсад мебошанд. Аз ҷумла:

1. Муаллифи диссертатсия назария ва методологияи таҳқиқи зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ мавриди бознigarӣ қарор дода, ҷойгоҳи чунин парадигмаҳо, ба мисли фалсафаи конвенсиализм, конструктивизми иҷтимоӣ, принсипҳои парадигмаи синергетика ва диалектика ҳамчун таълимот дар бораи робитаҳои кулӣ ва инкишоф дар ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ муайян кардааст;

2. Дар раванди таҳлили заминаҳои методологии мавзуи таҳқиқшаванд, тағйирёбии мазмун ва шакли зуҳури мағҳумҳои “зиддияти иҷтимоӣ” ва “низои иҷтимоӣ” мушахҳас гардонида шудааст;

3. Вижагиҳои робитаи тарафайни мутақобилаҳо дар зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон омӯхта шуда, чунин падидаҳо ба мисли ваҳдати миллӣ ва фарҳанги таҳаммулпазирӣ ҳамчун василаҳои ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ва устувор гардонии сулҳу суботи ҷомеа муқаррар гардидааст;

4. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, вусъати бемайлони технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва дар ин замана арзи вучуд намудани шаклҳои нави зуҳурёбии зиддияту низоъҳои иҷтимоӣ – “ҷанғҳои иттилоотӣ” ва таҳдиду ҳатарҳои онҳо ба рушди муназзами ҷомеаи муосири Тоҷикистон муайян гардидааст;

5. Бо истифодай қонун ва категорияҳои фалсафаи иҷтимоӣ ҷанбаҳои прагматикии зиддият ва низои иҷтимоӣ, яъне сабабҳо ва оқибатҳои зиддият ва низоъҳои иҷтимоии дар мисоли ҷонги шаҳрвандии таҳмилӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода шуда, аз он натиҷабардориҳо қарда шудааст;

6. Фарҳанги таҳаммулпазирӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамчун воситаи муҳимми ҷилавгириӣ аз зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ мавриди таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ қарор дода шудааст.

Натиҷаҳои ҷамъбастишудаи диссертатсия низ мувофиқи талабот буда, онҳоро метавон минбаъд барои иҷрои таҳқиқотҳои илмӣ дар соҳаи

фалсафаи иҷтимоӣ, ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ ва фарҳангшиносӣ, инҷунин, ҳангоми таҳия намудани маҷмӯаҳои таълими-методӣ, тавсияҳои илми-методӣ ва курси муҳтасари лексияҳо оид ба масъалаҳои муосири илмҳои иҷтимоӣ мавриди истифодабарӣ қарор дод. Илова бар ин, маводи таҳқиқшуда, натиҷа ва ҳулосаҳои бадастомадаро ҳангоми хондани курсҳои маҳсус ва тадриси фанни фалсафаи иҷтимоӣ ва ҷомеашиносӣ низ истифода намудан мумкин аст.

Автореферат, монография ва маколаҳои нашрнамудаи муаллиф мохияти диссертатсияро фаро гирифта, ба он ҳамоҳанг карда шудаанд.

Ҳамин тарик, диссертатсияи Сайдова Ситора Назаровна дар мавзуи “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳлили иҷтимоӣ - фалсафӣ) аз рӯи ихтисоси 09.00.11- фалсафаи иҷтимоӣ кори илмии анҷомёфта буда, ба талаботҳои пешниҳодгардида ҷавоб дода метавонад ва барои ҳимоя пешниҳод карда мешавад.

Ҳулосаи мазкур дар маҷлиси кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафа қабул гардид. Дар ҷаласа иштирок карданд 17 нафар.

Натиҷаи овоздиҳии кушода, ҷиҳати ба ҳимоя пешниҳод шудани диссертатсияи Сайдова Ситора Назаровна ба тарики зайл сурат гирифт:

Тарафдор - 17 нафар; зид - нест, бетараф нест. Суратҷаласаи №6 аз 18.01.2023c


Мудири кафедраи таърихи фалсафа
ва фалсафаи иҷтимоии факултети
фалсафаи ДМТ, н.и.ф., дотсент

Котиб, дотсент

Имзои Амирхон Ш.Т.
ва Давлатов П.Н.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати кадрҳо ва қорҳои
маҳсуси ДМТ



Амирхон Ш.Т.



Давлатов П.Н.



Тавқиев Э.

18.01.2023